

Муаллиф : Довудшохи Сулаймоншох



06/20/2012

Ношукръ

Хикоя

Машав гамгин агар духтар бизоди,

Ки бо духтар бувад пайваста шоди.

Бадриддин, имruz пештар аз падари муйсафедаш, замоне ки садои форamu борики муаззини масчиди дехаи точикони асноашарии Сабзихарв мардону чавонони намозгузорро ба масҷид меҳонд, аз хоб бедор шуда буд. У паст-паст сурфида, дари сиёҳхонаро так-таккунон, бо овози паст суоломез гуфт:-Ого масҷид меравем?-Чаро не?- [озир бачам, меоям, хозир....]

Муйсафеди Обидшох аз тирамохи порсол то ба имruz пайваста бемор буду кампири Мохинав пойвозу бемордори у. Бечора кампираш дар ин муддат уро халилобу мургшурбо хуронда, масҷидраваш кард, vale агар у тасодуфан ягон руз ба посе, (дидорбинии зами зуръётёфта), ё ҷои дигар мерафту муйсафедро ҳаволаи ду синхораш(келин) мекард, фишори ҳуни у ҳамон руз ҳатман боло мерафту нолиши у боз сечанд мешуд. Кампири Мохинав офтобаи пури оби ширгармро ба ташноб бурда, ҳуд андармони ҷойчуши гардид. Муйсафед остин барзада, оҳиста-оҳиста машгули таҳорат гашт. Зери лаб қуфу сӯфкунон у дуое меҳонду ҳамзамон фикру зикраш боз ба тарафи писари нозиёнаш Бадриддин рафт, vale дафъатан ҳудро таскин дода, нимгурма гуфт: «Иншоаллоҳ ҳамааш ҳуб мешавад. Кампирро гуфтан лозим, ки бо синхорам минбаъд ба болохона гузаранд. Он ҷо шабҳо салкин. Агарчи баҳори имсола сарду сербориш омада бошад ҳам, ҳафтаи оҳир гарм аст. Боз зан бо зан чур(рост) меояд. Се дұхтархон ҳурдии Бадриддинро янгааш Оростамоҳ бояд зери канот бигирад. Баъдан, ҳам утоки ҳобу ҳам утоки бачаҳои Нуриддин қалону бархавоянд. Ба Нуриддин гуфтан лозим, ки баъди кулба (шудгор) аз лалмазори пушти ағбаи Гарданга торону рову ҷагора чинда биёрад. Ҳарчи набошанд ҳам, шаш дұхтари Бадриддин кобулианду маззаи торону ҷагораи Сабзихарвро кам ҷашидаанд. Ду руз пеш Шакилову Сухайлой ноздонаву ҳурдсол дар назди меҳмонони ҳоричи барои ҷуқри ҷангид ғарданд. Он қадар гирев бардоштанд, ки Бадриддин аз рафтори дұхтаронаш дар пеши ҳоричихо як андоза кам омад. Меҳмони фаронсави ба Шакило кулчаи қандин муроот мекарду ҳамсари у ба Сухайлло ширинии когазпечеро аз ҷайб бароварда дод. Вале онҳо ба шириниву кулчаканд ним назаре накарда, ҷашм аз ҷуқриву торонҳои руи дастархон намеканданд.-Шахриянд, шахри..., қанди бисъёр дидаанду сабзаи кам. Сабзавору майсавор ҳар шаш дұхтари Бадриддину Малолай дар Қобул руста буданд. Падари дұхтархо дар замони ҳукумати демократии Начибулло

сохибмансиби вазорат буд, vale дар замони хукумати мурохидон аз кор барканору ба кавли хамкасби дигари бекораши огои Самангони «аз барги чинор бекадртар» шуд. Бадриддини бепулу пайса ба хар муассисаву идораи он вакта сар мехалонду бенатичаву малул аз он чо мебаромад. Танҳо баъди оне, ки сулҳ ба кишвар омаду вазоратҳо ба вазифаи собики худ даст заданд, «кор ба ахли кор» тавзъеъ шуд. Хамсабаку шарики чониаш Самангони дар Бомиён дар як идораи хориҷии фаронсави кор ба худ пайдо кард. Моеҳ баъд Самангони Бадриддинро ба Бомиён хост. Бадриддин аз рузи аввали ба кор омаданаш бо кори содиконаву бо донистани забони англиси, дар қалби раиси ин дафтари башари огои Мишель маъво пайдо кард. Ним сол баъд ин муассисаи хориҷи дар Сабзихарв шурӯъ ба фаъолият карду Бадриддин раиси ин муассиса гашт. Тули як моҳ аст, ки Бадриддин хуру хоб надорад ва дар ин муддат ҳазорҳо дехконҳо аз идораи у ба тарики ройгонаву нимакарза тухмиҳои гандуму сабзавот, нуриҳои маъданиву нюхолҳои босамар гирифта, дар ҳакки мудири зироат Бадриддини Обид дуои ҳайр мекарданд.

Як моҳ пеш зану духтаронаш ҳам аз Кобул ба Сабзихарв омаданд. Нуриддин, писари кенчаи Обидшоҳ янгаву кудакҳояшро аз шаҳри Файзобод то Рогистон савори мутар(мошини мусоғирбар) оварда, сипас ду хафтаи расо онҳоро аспакиву ҳаракиву пои пиёда бо сад заҳмату мушкилот ба кишлок расонд.

Бадриддин дар ҳусуси занаш ҷизе ба мадараши нагуфта буд, vale ба назари муйсафед ҷунин менамуд, ки синҳори кобулиаш обистан аст. Ростику дурустии ҷашмдошти уро, рузе, замоне ки у ба кампираши дар оташдони аловга(ҷои пухту паз-лафзи қуҳистони) қумак мекард, аз забони худи Моҳинав шунид:-Синҳорам писардор шудан меҳоҳад.-Нияти нек-ними давлат. Кошки, ман дар ҳамин даврони пири руи набераи мардинаро медиҳам,- алови оташдонро паст карда, гуфт Обидшоҳ.-Камтолеъанд писарҳоям. Ҷор дуҳтар Нуриддин дораду шаш дуҳтари дигар Бадриддин,-ҳокистари руи нони пухтаро пуф-пуфқунон гуфт Моҳинав.-Агар Бадриддин писардор шавад, барзагови қулбаиамонро(барзагов барои шудгор) қушта, оши худои медиҳам.-Холо сабр кун мардак, пеш аз туй накора навоҳтан чи зарур.- Не дилам гувоҳи медиҳад, ки набераам мардина аст.-Агар набошад-чи?-Чаро?-Ин қадар ҷаро, ҷаро мегуи мардак. Бубин Давлатмоҳ танҳо баъди дуҳтари ҳафтумаш Раҳмиалиро таваллуд карду Ҳадичаи ӯбариҷуи Талабшоҳро пас аз нуҳ дуҳтар ба дунъё овард.-Холо, ба назарат писари мо ҳам мисоли Сарваршоҳи падари Талабшоҳ баъди дуҳтари нуҳумаш писардор мешавад?-Худо медонад?-Муқаддамтар аз ҳама ба ман саломатии синҳорам аст. Он тарафашро зинда монем, боз мебинем,-мушаввашона гуфт Моҳинав. Гуфтугуи онҳо бо ҳамин хотима ёфт.

Муйсафеди Обидшоҳ баъло медиҳ, ки Бадриддин аз беписари ҳуҷ нест. Боре як ҷанҷолакеро, ки байни писару синҳораш рӯҳ дода буд, шунида буд, ки Бадриддини ошуфтаву пургила таъназанон ба занаш мегуфт:-Аз ту факат дуҳтар мезояду бас. Агар ман модапуштии туро медонистам, қайҳо занӣ дигар мегирифтам.- Агар ман дуҳтар ёфтам аз иқболи баланди ҳуд. Ба зан мардум чи бехтар-дуҳтар. Холо, ки дар назарат пир шудааму майли занӣ дигар дори, он зан ҳам ба ту дуҳтар мезояду бас ва экизаку дугоник. Ана баъд мефахми, ки модапушт манам ё ту.

Муйсафед аз теззабонии синхораш норохат шуд. Ин гуна баландпарии синхорро чашмдор хам набуд.-Кобули аст дигар, кобули. Бадриддин агар зани сабзихарви мегирифт, хубтар мебуд. Занхой моро камчиншапу чубшап куни хам «лому мим»е намегуянд. Холо сазои сари писари вазифадору бомаълумотам хамин будааст. Малолай бо васфи оне, ки кобули хам бошад, духтари як раҳтшии бенавое буд, ки фарзандонаш дари мактабу мадрасаро надида буданд.

Обидшох, баъди оне, ки писари хаждаҳсолааш озими сафари Кобул шуда буд, такдири уро ба Худо супорид. Он вактҳо дар мамлакат чангу муҳолифатҳои байни кувваҳои ҳукумативу исломи нав даргирифта буданд. Обидшохи намозгузор чун пештара мунтазам ба масҷид мерафт. Ду-се бор дар масҷид шахсони баладу нобалад уро аз Бадриддин пурсон карданд. Дар аввал гуш ба кари зад ва дар нихояти иҷбори кутоҳакак гуфт:-Бачаам дар қадом як мадрасаи Кобул дар муллои меҳонад. Мардумон суханони бардуруги Обидшоҳро рост пиндоштанд, вале андаке пасонтар замоне, ки як ҷавони шурангези рогии тоза аз Кобул омада, дар Доғишгоҳи зироат мухассил шудани Бадриддинро ба бошандагони дех гуфт, рузҳои сиёҳи Обидшоҳ оғоз ёфтанд. Обидшоҳ мисли пештара шогирди мактаби олии давлати будани писарашро боисрор рад мекард ва бо ин амали яқравонааш танҳо газаби саркумандон-Ваҳҳобҳони яқҷашмаро зиёд мекард. Билоҳира, Ваҳҳобҳон, ки қаҳру газабаш аз тан надодани Обидшоҳ мисоли оташ аланга мезад, шиканчай сабуки дигареро ба Обидшоҳ раво надида, фармон дод, то уро дар доҳили сабади қачовамонанде коим(маҳкам) баста, аз теппаи Сабзихарв ба Зангӣён сарозер «ҷар» қунанд. Обидшоҳи дасту по бастаи қулулу гирех дар доҳили сабаде, ки галтон-галтон аз санге ба санге ва аз ҷуе ба ҷарие мепарид, баланд-баланд овоз медод:-Кушед маро ҳудобехабарҳо. Ҳунар дар гарданатон. Писарам дар шаҳр меҳонад. Шумо барин бесаводу гули қуҳгард нест. Ягон руз омада, кассосамро аз шумо мегирад.

Сабади нимшикаста, наздик ба заминҳои нимаобии Зангӣён омада, аз шасти ҳуд гашт ва бо суръати пасте ба танаи пиртуте барҳурда, як қадам дурттар аз он, чо ба ҷо қарор гирифт. Аз байни тудаи мардони ҳангомаҷу танҳо ду муйсафеди бозаҳраву савобҷу ҷуръат пайдо қарда, Обидшоҳи сару тан шикастай нимҷонро аз сабади наҳсбор берун бароварданду бо қумаки ду бачаи ҳурдсол бо ҳуд ба дехаи Зангӣён бурданд.

Як моҳи баста Обидшоҳ бемори бистари буд. Ним соли дигар мариизии равони дошту ба ҳар раҳгузари ношиноси аз пеш омада, овозашро паст қарда мегуфт:-Писарам ҳукумати аст. Холо нигоҳ қарда ист, вай дар Кобул соҳибмансаб мешаваду як руз мебини, ки ба Сабзихарв омада, ҳамаи муноғиконро беобру мекунад. Суханони Обидшоҳи маланг чун тире бар нишон дуруст баромаданд. Бадриддин баъди фориг шудан аз Доғишгоҳ дар Кобул кор пайдо қарда, пасонтар аз тарафи давлат дар яке аз маҳаллаҳои ободи Кобул ҳонаеро ҳам соҳиб шуд. Баъди понздаҳ соли ҷудои, аниктараш дар айёми тутපазу гандумдарав, замоне ки барфҳои сари қуталу бандҳои Лозароб як каме об шуданду аз пайраҳай наҳҷиргузари Дуоб як шикорҷии қуфи ба Сабзихарв омад, Обидшоҳ кори ҳонаро ҳаволаи Нуриддин қарду бо ду ҳамдехааш раҳти сафари Кабулро баст. Баъди ду ҳафтаи расо Обидшоҳ бо ҳамсафаронаш ғоҳе пиёдаву ғоҳе савори муттар ба Кобул расиданд ва бо

сад машаккати дигар махаллаву хонаи Бадриддинро пайдо карданد. Писару синхор падарро хуш истиқбол карданд. Синхорашибо хушаҳлокиву ширинзабони Обидшоҳу ҳамсафарони бехешу беманзили сабзихарвиро дар ҳайрат монда буд. Дар ҷошт Малолай замоне дид, ки ҳусураш ба ҳурдани афлесун балад нест, як афлесуни пухтаи норинчиро пора-пора карда, сипас донакхояшро гирифта, дар назди муйсафед монд. Бадриддин то бевактии шаб бо падару ҳамдехагон чак-чак мекард, вале аз дам ба дам ҳамъёзакашии падари пираш рамуз гирифта, бо розҳои дигари ногуфта, маҷбур шуд, то ба утоки ҳоби ҳуд гузарад. Ҳамсафарони мондаву шалпаршудаи Обидшоҳ даруни раҳти ҳоби сабуку тоза, ки дар болои колини патдори эронии руи фарши меҳмонхонаи мучаххаз густурда шуда буд, гута зада, ба ҳоби ширин рафтанд.

Аз чи бошад, ки ҳоби Обидшоҳ дағъатан парид ва у боз ба фикру ҳаёлҳои ширине рафт:- Ҳуб шуд, ки Бадриддин хондан омаду аз марзу ҳудуди Сабзихарв ҳорич шуд, вагарна ҳоло мисоли Нуриддин дар сиёҳона ҳоб мекарду дар отангҳои душворгузари қуҳистон аз думи ҳар мегашт. Ҳамин дам гапи шуҳиомези ягона муаллими баъди ҷангҳо зинда мондаи қаръяшон Назар Ҳусайн боз ба ёди у омада буд, ки рузе дар саҳни масҷид гуфта буд:-Ҳамин Сабзихарви мо собуни илм аст. Шаҳси босаводу боғарҳанг дар қаръяи мо аз набудани китобу китобхона илми андухтаашро аз такрор накардану тадрис надодан аз ёд мебарорад ва илми он шаҳс мисоли раҳти бо собун шуста шуда, пок мешавад. Қадом як одами дигар сухани уро қувват дода, бо овози баланд гуфт:-Сабзихарви бошу дар Сабзихарв мабош.

Муйсафед дастони тари ҳудро бо дастпок позакунон аз ташноб берун баромаду назар ба осмон кард. Руз оҳиста-оҳиста сапед мешуд. Қаръя орому сокит буд. Обидшоҳ аз сулху озодии қишвару мантика бо як нашъаи руҳавзое нафаси сабуке қашида, лангон-лангон суи сиёҳхона равон шуд. То расидан ба он ҷо дар майнаи муйсафед як фикри қасосгирана шуъла зада, у бо алам аз дил гузаронд: -Таззодро бубин, ки баъзе аз муноғикон, ки Обидшоҳро хоину Бадриддинро ленинбачча мегуфтанд, ҳоло аз дasti коммунистучуаи писараш тухми гандум мегиранду ба фарзандонашон аз Шугнон муаллим киро мекунанд. Сазои сарашон ин тангназаронро. Тухми мардумони бодонишу фарҳангиро қанда, диданд, ки аз даҳ-дувоздаҳ муллову кориёни мадраса ҷизе соҳта намешавад, инак ба Шугнони дурдаст рафта, муаллими риёзиву кимиёро дарвеза карда, ба Сабзихарв меоранд.

-Ого шумо омода ҳастед?-Лаҳзае бош писарам, то маҳсиямро пушам.

Баъди намози бомдод, ду марди савобчуй бо дастархонҳои накшини пурӣ нону ҳалво ба масҷид даромада, шаш мусофири рогии заршӯйро бо ҷойу ҳалво зиёфат доданд. Суҳбати он ду марди нондеху мусофиринаш бо заршуёни роги диккати Бадриддинро чун оҳанрабо ба ҳуд қашид.-Дар Рог магар тилло нест, ки шумо ба Сабзихарв меоед?-Эҳ додар, мо мардумони лалмакорем. Порсол дар Рогистон ҳушксолии сахте омаду қиши дехкониамон мукаммал бисуҳт. Ҷаръёву дара дар мулк набошад, зар аз кучост. Тиллоро мо бо заҳмати бисъёр факат дар ҳамин сангзору шагалзори соҳилҳои ҷаръёи Ому пайдо мекунем,-дар ҷавоб гуфт, марди сиёҳчурдаи ҷуғинамо, ки аз афташ сардори он панҷ нафар зарши дигар буд. -А-а, шумо ҳам мисоли мардумони ҳамсоякишлости мо Заргариёни

камоб аз тиллокори мафоди зиёде мебинеду аз кишту зироат камтар.-Не,чаро? Агар соле, ки бориши хуб бошад, гандуми Рог ба хама мерасад, дар хушксоли бошад вой бар холи мо.-Барои хамин мо кухистониён як макол дорем, «ба лалмакор духтар мадех». Аз шунидани ин зарбулмасал қах-қахи рогиёну сабзихарвихо дар масҷид якбора баланд шуд.

Бахори гулрези кухистон тезгузару ноаён бо мардумон худохофизи кард. Тобистони гарм, ки бо буи хуши меваи тути дар ботоҳо реҳтаву дар болои боми мардумон хушкшуда, мардумонро маст мекард, Сабзихарвро ба огуш гирифт. Бадриддин чун ҳарвакта дар қаръяҳо сафару гаштор дошту дар сари замин бо дехконҳои вулусволи мусоҳибу маслиҳатгор буд. Аз серкори у ҳатто ин аёми тезгузари баҳорро пайхас ҳам накарда буд. Муйсафеди Обидшоҳ гоҳ-гоҳ сабадҳои кухнаро химчабанди мекарду баҳри набераи мардинаи холо таваллуд нашудааш, исми муносиб мекофт.- Бача дар сафар,номаш Музаффар.-Чи ном монам уро?-Шакархусайн ё Наботхусайн?-Не бехтараш Додиали ё Додагииҳудо.-Не намешавад. Боз ҳамин мардумони мо исми мубораки набераамро пурра нағуфта, Даиҳудояш меғуянд.-Ё Мавлододаш ном монам?-Ҳамин Саидхасану Саидқозим ҳам хуб номанд. Ҳар ном нишоне дорад. Ҳубтараш уро Ҳумоюншоҳ ном мемонам.-Ё Некпай? Ё Навид? Ё Муборакшоҳ?-Ёфтам, ёфтам,-аз суханони базарда талафузкардааш, пурҳарос ба атроф нигаристу, сипас каф бо кафи дигар суда, бидуни андешаи дигаре Обидшоҳ бо катъият дар дил гуфт: « Об дар кузаву мо ташналабон мегардем. Умрам ба поён расидааст. Чи бади дорад, агар набераамро Обидшоҳ ном мемонам?-Обидшоҳу вассалом. Исми дигаре зарур нест. Бесаводу дехкони дунъёнодида ҳам бошам, муреро наозурдаам. На ҳукумати будаму на ҷиҳоди шудам. Мисоли дигар кумандонон аз ҳакку ҳукуки бенавоён сунстифода накардаму манзили қасрмонанди дутабака ҳам насоҳтам. На қуқноркор будаму на кочокбари маводи мухаддир. Аз бисоту моли дунъё чи доштам, факат ҳамин ҳонаи урфии бобигиву се ғов ва даҳ сар буз бо се ҷериб (си сотих) замину ду багаки тутзори дигар. Ману аёлам дар ҳона нону пиёз доштему пешонаи боз. Раҳгузар аз дари ҳонаам агар гузашту шир аз ман ҳост, ман шири ба маскааш бурдам ва агар дугам мефармуд, ман қаймок ҳам ба у мебурдам. Ба нони ҷавоат доштаму ба тутписти аз ҳастут гузарони дунъё мекардам. На тег ба мардумон күшодаму на қасеро заҳми забон задам. Беш аз ин чи ҳам мекардам. Панди падарро пазируфтаму зоҳидиву обидиро ҳуш кардам. Бигузор набераам ҳам мисоли ман ботаквою пархезкор ва зоҳиду обид шаваду ман дар он дунъёи дигар роҳату осуда.

Моҳинав дар пинҳони ду мокиву як ҳуруси ҷавонро алоҳида гизо медод. Боре, вакте ки мокиёни дустдоштаашро бо ҳурусак дар доҳили шолаи(огили бе боми тобистона) ҳоли ҳур медод, ҳуҷаинаш мисоли тарошай аз бом афтида, дар наздаш пайдо шуда, уро тарсонд.-Занак мургакҳоятро фарбех мекунни.-Бале, барои синҳори қобулиат.-Ба Малолай?- Дигар ба ки мешуд? Охир мардак бубин, Малолаи бечора ба чи меҳнату заҳмат ба Сабзихарв расид. Ҳамин бачаи дар сафараш фарзанди даҳумаш ҳаст?-Даҳум?-Хо даҳум, шаштоаш номи Ҳудо зиндаву ҷори дигарашон дар ҳурди фавтидаанд. Ягона умедам ба ҳамун момодояи тоҷикистонист, ки дар шифоҳонаи Нусай аст. Синҳорамон қавихайкалу багушт

аст, vale боз хам Худо нишон надихад. Валодату сад дарду тахлука гуфтаанд. Иншоаллох хамааш хуб мешавад.-Кошки.

Субхидам овози пичирросии Мохинав Обидшохро аз хоб хезонд.-Марак(мардак) хез ба утоки Нуриддин гизар. Синхорамонро дарди валодат гирифт. Муйсафед бидуни пурсише бошитоб коло бар тану салла бар сар нихода, аз хона бадар шуд.

Бадриддин мушаввашона сигори нимсухта дар дахан, ру-руи хавли ин-су, он-су кадам мезад. Обидшох ба утоки Нуриддин даромада, уро наёфт. Аз духтари калонии Бадриддин пурсони амакаш кард .-Ба Нусай рафт. Огоям кокои(амак) Нуриддинро барои овурдани кобилаи(акушерка) тоҷикистони ба шифохона равон кард,-бо лахни ширини кобули гуфт Шикебо.-Хуб кард. Лахзае Обидшох пушт ба сутуни хона монда, орому бехис чашм ба шифти хона дуҳт. Баногоҳ, гуё қайке уро газида бошад, ки у асабони даст ба гардан бурда, онро хорида-хорида бо суръати тезу дави бачагона хориҷи хона шуд.-Огочун кучо мери, чой омода шуд,-садои Шикебо баланд шуд.-Духтарам ман хонаи домодам Хичронхусайн рафтам. Агар огоят аз ман пурсон кард,- ба у бигуй. –Хуб шудаст, огочун.

Дар кунчи хавлии Хичронхусайн духтари Обидшох Арафамоҳ санги сиёҳи дарозшакле дар даст, тути хушки Ревичи дар сангчувоз майда мекард. Падарро дар ин субхи барвакт, дар хавлии хеш дида, Арафамоҳ саросемавор румоли калони сарашро то ба пешони фароварду бо изтироб ба падар гуфт: -Салому алейкум падар.- Дар хона тинчист?-Тинчи.-Огои Хичрони(ин гуиш ва тарзи мурочиат ба домодро, замоне ки ҳардуяшон дар Эрон муздуркори мекарданд, аз ҳаммазҳабони эронии худ ёд гирифта буд) кучост?-Ба ҷуҷӯримакказор ба обдихи рафт.-Садояш кунам?-Бале. Даҳ дакика баъд Хичрони доҳили хавли шуд. У бели дасташро ба пахлue партофта, бо як эҳтироми хоссае аз дasti ҳусур бусид ва ҳайрону ҳандон савол кард:-Амак дар хона карорист?-Бехи карорист.-Чой ҳурди?-Оре.-Ин тавр бошад ба айлоки тобистонаамон ба Ҳуфдара мерави. Қулбагови пешонакашкаамонро очилан аз айлок ба қишилок меори.-Ба ҷашм амак. Ба дав меравую ба дав меои.-Ба ҷашм.-Феълан Ҳудо ҳофиз.-Ҳудо ҳофиз.

То ҷошт Малолай аз дарди зоидан ба худ мепечид. Аз шарми ҳушдоману аз тарси ҳамсояҳои гапчин нолиш хам намекард. Дандон ба дандон мемонду мисоли мори саргалтон руи бистар меҳазиду лаб мегазид. Ҳушдоманаш дакикае уро бо Арафамоҳ мемонду ба берун баромада, ба пайроҳаи борик, ки ба Нусай мебурд, менигарист. Аз Нуриддину кобила дараке набуд. У ба хона даромада, бо пухтани атолаву ҳалво ҳудро андармон месоҳт, vale ҳар дам ҷумҷаи ошхуриву корди ошбури аз дasti у меафтид ва Мохинави бечора гуш ба қимору ҷашм ба роҳ ноумеду ҳаста, мокувор байни ҳонаву хавли даводави бефоидае дошт. Як вакт садои шихаи аспро шунида, Мохинав руи нахи(суфаи баланд барои хоб) хона нишаста, охи сабуке қашид. Кобила, ки Резагул ном доштаст, муносиб ба номаш як духтари резапайкар дар тан либости тоҷикиву дар даст куттиҷаи дору, баъди поин шудан аз асп саросемавор бо ду ҳамсоязан ҳолпурси карда гуфт:-Ҳонуми қасал дар кучост?

Се соат баъд аз дохили хонаи Обидшох гиръяи тифлона баланд шуд. Мохинав бечуръатона ба утоки Нуридин даромад. Духтарҳои Бадриддину Нуридинро бо баҳонае ба ҳавли фиристода, гуфт:-Марак синхормон духтарча ёфт. Духтарча норасиду хафтоҳа будаст. Агар ҳамун кобилаи убаридаръёи намебуд, синхорамона аз даст медодем. Обидшох чизе нагуфта, бо пешонии пурчину дили пурандух ба берун баромад. Нуридинро пурсон кард .-Ба хонаи аммаи Арафамоҳ рафт,- дар ҷавоб гуфт Шикебо. Обидшох Нуридинро дар хонаи Ҳичрони машгули ҷойхури дидо бо ситеза гуфт:- Бачаам бо аспат ҷордастзанон ба айлоки Ҳуфдара мерави. Аз пеши чупони Назриали нарбузи сиёҳамонро гирифта меори. Агар дар нимароҳ Ҳичрониро бубини, ба у бигуй, ки зинҳор қулбаговамонро наёрад. Гови қулбаиро барои дигар кор мемонам.-Боба, ин қадар саросема ҷароед?-Аккалан, араки аспам каме ҳушк мешуд?-Не ҳамин ҳозир меҳези. Фурсат кам аст. Нуридин, ки якравии падарро медонист, дигар чизе нагуфт ва пиёлаи пурӣ ҷойро монда, савори асп гашт. Сони, бо ду пои дар ӯзангу маҳками ҳуд саҳтакак ба шиками Саманди шалпару аракшор зада, уро маҳмез дод.

Ду ҳафта баъд аз айлок ҳабари баде ба қаръя омад. Назриалии чупон бо шаш ғови мардум дар рузи чумъа, ки рузи борони буд, зери селе монда ҳалок шудааст. Нуридин бо ҷавонҳои дигари қаръяашон барои овардани мурдаи Назриали ба Ҳуфдара рафтанд. Шарики Назриали Сафдархусайнро дар айлок гиръёну нолон ёфтанд. У бо ҷашмони пурӣ обу овози ларзон гуфт:-Подаро аз ҷаро оварда дидам, ки ду барзагови амаки Обидшоҳу ҷор ғуночини Шералии мудири мадраса нестанд. Назриали барои овардани онҳо рафт. Дигар, ногаҳони борони сел боридан гирифт. Назриали ғовҳоро пешандоз карда, наздик ба дараи куталаки Зоки, ки аз ҳамин айлок намоён аст, расид. Ҳамин дам садои баланди селро шунида, дидам, ки сели дара Назриалии Ҷаҳонмарг бо ҳамун шаш ғови бадҳосияти дигар ба комаш қашид. Дигарша ёд надорам. Мардони ҳайратзадаву ғамгин Сафдархусайнро тасалло бахшида, ба ҷои ҳодиса рафтанд.-Нуридин наҳод ҳамон барзаговҳои ҳаром шуда, ҳарду аз шумоанд,-бо заҳрҳанде ба заҳми Нуридин намак пошон гуфт ҳамсояшон Чорубкаши даҳанъяла.-Нашуниди, Сафдархусайн ҷи гуфт ,- бо газаб гуфт Нуридин.-Ҳарду аз мо будаанд ва яктоаш ғови қулбаиамон.

Наздик ба сели даҳшкатнок расида, Нуридин даруни лойқаи пурсанг сари пурхуни барзагови пешонакашкаашро дид, vale аз дидани ин манзара абрувони гирехаш қад ёzonда, рост шуданду ба лабонаш табассум дамид. У ҳам шуда, сари барзагови шоҳшикастаашро сила кард. Пасон як бори дигар аз Назриалии ҷавонмарг ёд карда, бо қиёфаи ҷидди ду даст ба рӯй бурда, зери лаб гуфт.-Ҳудоё, ҳудовандо, илоҳо ҷои Назриалии ғуррамарг ҷаннат шавад. Омин. Лекин ҳамин барзаговамон ҳуб шуд, ки ҳаром мурд. Ин сазои сари мост, ки бо оши ҳайрот шуҳи кардем,- бо заҳрҳанде аз дил гузаронд Нуридин.

Муаллиф Довудшоҳи Сулаймоншоҳ
Санаи иншо 18-и январи соли 2012